

1. Мафҳуми адвокатура. Қонунгузорӣ дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокати.
2. Мафҳуми «адвокат» ва «фаъолияти адвокатӣ».
3. Принсипҳои фаъолияти адвокати.
4. Намудҳои ёрии ҳуқуқие, ки адвокат мерасонад.
5. Дар кадом ҳолат адвокат ҳуқуқ надорад супориш оид ба расонидани ёрии ҳуқуқиро қабул намояд.
6. Ҳуқуқ ва ўҳдадорихои адвокат.
7. Сири адвокатӣ.
8. Ки ҳуқуқи соҳиб шудан ба мақоми адвокати ро дорад.
9. Комиссияи таҳассуси ба мўҳлати чанд сол ва дар ҳаёти чанд нафар аъзо таъсис дода мешавад.
10. Қарорҳои қабулнамуаи Комиссияи таҳассуси чи гуна ба расмият дароварда мешаванд.
11. Аз болои қарори Комиссияи таҳассуси ба қучо шикоят қардан мумкин аст.
12. Қарор дар ҳусуси ба адвокат додани мақоми адвокати аз лаҳзаи бомувафақият супоридани имтиҳони таҳассуси дар кадом муҳлат дода мешавад.
13. Савганди адвокат.
14. Мақоми адвокати дар кадом ҳолатҳо боз дошта мешавад.
15. Мақоми адвокати аз чониби ки ва тибқи кадом асосҳо қатъ қарда мешавад.
16. Қафолати мустақилияти адвокат.
17. Шаклҳои ташкилии фаъолияти адвокати.
18. Маҳдудиятҳои таъсис додани ташкилоти адвокати.
19. Созишнома дар бораи расонидани ёрии ҳуқуқи.
20. Расонидани ёрӣ ҳуқуқи ро қон.
21. Оинномаи Иттифоқи адвокатҳо.
22. Анҷумани адвокатҳо.
23. Вақолатҳои Анҷумани адвокатҳо.
24. Раёсати Иттифоқи адвокатҳо.
25. Вақолатҳои Раёсати Иттифоқи адвокатҳо.
26. Мақомоти минтақавии Иттифоқи адвокатҳо.
27. Кодекси одоби касбии адвокат.

### **Маҳорати адвокати**

28. Истеҳсолоти адвокати чи тавр тартиб дода мешавад?
29. Тартиб додани дархостҳо оиди талаб қарда қирифтани далелҳо.
30. Тартиб додани аризаҳои даъвоқи ва шикоятҳо.
31. Тартиби қабули мизочон.
32. Бо шахсоне, ки нисбатан шиканча раво дода шудааст, чи тавр суҳбат гузаронида мешавад (тарзи суҳбат бо қабридае, ки нисбатан шиканча раво дида шудааст)?
33. Баромади адвокат дар музоқираи суди.

34. Андозаи боци давлатӣ оид ба парвандаҳое, ки дар судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мешаванд.
35. Андозаи боци давлатӣ оид ба парвандаҳое, ки дар судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мешаванд.
36. Имтиёзҳои пардохтани боҷҳои давлатӣ.

### **Дониستاني компютер**

37. Васоити мубодилаи иттилоотро номбар кунед.
38. Интернет чист?
39. Почтаи электрониро (e-mail) дар Интернет чӣ хел месозанд?
40. Клавиатураи компютер чист?
41. Қисмҳои асосии компютерро номбар кунед.
42. Дар ҳолати нест намудани парванда ё файли қайдшуда бо кадом амал он дар парвандаи «Корзина» ҷойгир намешавад?
43. Менюи асосии Windows бо паҳши кадом тугма зер кушода мешавад?
44. Комбинатсияи тугмаҳои клавиатура барои пӯшидани барномаи Windows чи гуна аст?
45. Тарзи бо муш қайд (сиёҳ) намудани қисми ҳуҷҷат чи гуна аст?
46. Барои қайд (сиёҳ) намудани ҳамаи ҳуҷҷат чи бояд кард?
47. Барои ба ҷои лозимӣ гузоштани нусхаи дар «Буфер обмена» ҷойгирбуда иҷро кадом амал лозим аст?
48. Барои дар барномаи Word ё Excel як ифодаро ба дигар ифода иваз намудан кадом амалро иҷро менамоянд?
49. Комбинатсияи [Ctrl]+[Backspace] чӣ вазифаро иҷро менамояд?
50. Ҷадвали электронӣ чи гуна аст?
51. Равзанаи MS Excel аз равзанаи MS Word чӣ фарқ дорад?
52. Комбинатсияи [Ctrl]+[Delete] чӣ вазифаро иҷро менамояд?
53. Вазифаи сканер.
54. UPS (Uninterruptible Power System) барои чӣ лозим аст?
55. Ҳукумати электронӣ чист?
56. Барои ба шабакаи Интернет пайвастании компютер чӣ корҳоро иҷро кардан зарур аст?

### **Конститутсия, мукаддасоти милли, таърих ва фарҳанг**

57. Раёйпурсии оиди қабули Қонуни асосӣ (конститутсия) кай гузаронида шуд?
58. Конститутсияи ҶТ аз чанд боб ва модда иборат аст?
59. Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна давлат аст?
60. Чанд тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ ворид карда шуд?
61. Ба Конститутсия бо кадом роҳ тағйироту иловаҳо ворид кардан мумкин аст?
62. Раёйпурсиро ки таъин мекунад?
63. Дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ оиди ёриҳои ҳуқуқӣ ва фаъолияти адвокатура қайд карда шудааст?
64. Ҳокимияти иҷроияро дар маҳал ки амалӣ мегардонад?

65. Дар кадом ҳолат ҳуқуқ ва озодии шахрвандро маҳдуд кардан мумкин аст?
66. Оё санади меъёрии ҳуқуқие, ки ҷавобгариро пурзур мекунад, қувваи бозгашт дорад?
67. Мақомоти олии намояндагӣ ва қонунгузор дар ҷумҳурӣ кадом аст?
68. Ки метавонад ба номзадии Президент пешниҳод гардад?
69. Кафолати ҳифзи судӣ-ро маънидод намоед.
70. Бо кадом санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд ҳифз мегарданд?
71. Тибқи конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи шахрвандон иҷрои кадом вазифаҳо вогузор карда шудааст?
72. Дар кадом ҳолат вазъияти ғавқуллода эълон мегардад?
73. Дахлнопазирии ҳудуди Тоҷикистон-ро маънидод намоед.
74. Дахлнопазирии манзили шахс гуфта чиро мефаҳмед.
75. Ҳуқуқи инсон ба зиндагӣ чист?
76. Ҳокимияти давлатӣ ба чанд шоха таҷзия мегардад?
77. Аз кадом маврид қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, амал мекунанд?
78. Кадом намуди санадҳо аз қониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд?
79. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад?
80. Судя метавонад вазифаи дигареро иҷро намояд?
81. Ҳуқумати ҷумҳурӣ аз кӣҳо иборат аст?
82. Рамзҳои давлатӣ кадомҳоянд?
83. Тасвири нишони давлатии ҚТ.
84. Низомнома дар бораи Нишони давлатии ҚТ кай тасдиқ карда шудааст?
85. Тасвири парчам-ро баён намоед.
86. Низомнома дар бораи парчами давлатии ҚТ кай тасдиқ карда шудааст?
87. Конуни ҚТ дар бораи суруди миллии ҚТ кай қабул карда шудааст?
88. Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ҷорӣ карда шудааст?
89. Низомнома дар бораи суруди миллии ҚТ кай тасдиқ карда шудааст?
90. Кадом театрҳои касбии Тоҷикистонро медонед?
91. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд ҳизби сиёсӣ амал мекунанд?
92. Кадом намуди таълим ҳатмист?
93. Надонишони қонун ҷавобгариро истисно мекунад ё не?
94. Исмоили Сомонӣ кадом солҳо ба сифати сардори давлат ҳукмронӣ кардааст?
95. Олимони забардасти охири асри X-ибтидои асри XI-ро номбар кунед?
96. Шӯриши Восеъ кай ва дар кучо ба амал омадааст?
97. Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кай ташкил ёфтааст?
98. Вилояти худмухтори Кӯҳистони Бадахшон кай ба ҳайати Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дохил гардидааст?
99. Аввалин поезд кай ба Душанбе омадааст?
100. Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии (ҶШС) Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии иттифоқӣ аз кай ва то кадом давра ба ҳайати СССР дохил мешуд?

101. Тоҷикистон кай давлати соҳибистиқлол эълон гардид?
102. Республикаи автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон кай ташкил ёфт?
103. РСС Тоҷикистон кадом сол ташкил ёфтааст?
104. Сохибхитиёрии худро эълон кардани Тоҷикистон.
105. Кадом сол Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи эълони мустақилияти давлатии ҶТ" қарор қабул намудааст?
106. Аввалин маротиба рузи истиқлолият кай қайд карда шудааст?
107. Форуми яқуми тоҷикони ҷаҳон кай ва дар кучо баргузор гардидааст?
108. Иҷлосияи (сессияи) таърихии XVI-и Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва дар кучо доир гардид?
109. Дар Иҷлосияи (сессияи) таърихии XVI-и Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом масъалаҳо дида баромада шудаанд?
110. «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» байни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Э. Ш. Раҳмонов ва Роҳбари Иттиҳодияи оппозисионии тоҷик – С. А. Нурӣ кай ва дар кучо ба имзо расидааст?
111. СММ бо дастгирӣ аз ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кадом солҳоро Даҳсолаи амалиёти «Об - барои ҳаёт» эълон кард?
112. Дар асоси Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 15.04.2009) ҳадафҳои стратегии кишварамонро номбар кунед?
113. Дар давраи истиқлолияти Тоҷикистон кадом нақбҳо бунёд ёфтаанд? (Истиқлол ва Шар-шар).

#### **Забони давлати ва хориҷи**

114. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забон» кай қабул шудааст?
115. Забони давлатии Тоҷикистон-ро медонед?
116. Забони мурофиавӣ гуфта чиро мефаҳмед?
117. Коргузори дар ҶТ бо кадом забон бурда мешавад?
118. Забони муоширати байни миллатҳо кадом забон аст?
119. Забони хориҷиро медонед ё не?
120. Сертификат барои омӯхтани забони хориҷи доред ё не?